

**АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МАРКАЗИ ИСЛОМШИНОСӢ ДАР НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН**

**ШАҶРАИ МАНСУБ БА
МИР САӢИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ**

**Душанбе
«Дониш» – 2015**

УДК: 1Ф 3.9
Ш 45

Мухаррири масъул: Р. Азизӣ

**Ш 45 Шачараи Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ / Таҳияи матн,
муқаддима ва тавзеҳоти Ф. Баротзода ва А. Шарифзода –
Душанбе, «Дониш», 2015. – 36 с.**

Бо қарори Шӯрои таъбу нашри Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон № ____ аз 02 сентябри соли 2015 ба чоп тавсия
шудааст

ISBN 978-99975-44-53-7

Ин матни шачараи насабии олим ва мутафаккири бузурги
Шарк Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ дар шакли асл ва баргардони
он ба алифбои имрӯзаи тоҷикӣ бо шарҳу тавзеҳоти зарурӣ
мебошад. Мо умедворем, ки маълумоти ин шачараном ба барои
муҳаққиқони осори ин орифи тавоно ва оммаи васеи хонандагон
муфид хоҳад буд.

**Ба матбаа супорида шуд .09.2015. Барои нашр имзо шуд .09.2015.
Чопи офсети. Чузъи чопӣ 2,1. Андоза 60x84 1/8. Супориши №__.**

Адади нашр __ нусха.

ҶСК «Чопхонаи Дониш» ш. Душанбе, кӯчаи С. Айни 121, бинои 2.

ISBN 978-99975-44-53-7

© Ф. Баротзода, А. Шарифзода
Маркази исломшиносӣ дар назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2015

БА ҚОИ МУҚАДДИМА

Инсоният дар матни фарҳанги кӯҳани худ барои нигоҳ доштани ҳофизаи таърихӣ роҳу равишҳои гуногунро корбаст намудааст, то ки дар бораи фарзандони номдор, корҳои мондагор, дастоварду бозёфтҳои гуҳарбори онҳо дар ҷаридаи олам барои ояндагон нишонае сабт намояд. Яке аз намунаи чунин корҳои фарҳангӣ таълифи рисолаҳо дар бораи аслу насаби бузургони давлату сиёсат, илму маърифат ва дину диёнат мебошад. Ин қабил китобҳо бо номҳои «Ҷабрнома», «Шачараном», «Дудмона» ва «Насабнома» шуҳрат пайдо карданд, ки муносибати байниҳамдигарии афрод, алаҳхусус падару фарзандро нишон медиҳанд ва номи падарону фарзандони як хонаводаро ба тартиби муназзаму пайҳам зикр мекунанд. Илова ба фарогирии феҳристи падарону фарзандон дар шачара бародарон ҳам дар як радиф канори ҳам ҷойгир мешаванд. Аз ин ҷиҳат як шачараном метавонад маълумоти муфидеро дар бораи гурӯҳи алоҳидаи одамон дар бар гирад, ки бо ҳамдигар пайванди хешӣ доранд. Баъзан насабнома дар алоҳидагӣ доир ба як гурӯҳе аз инсонҳо маълумот медиҳад, ки байни ҳамдигар пайванди насабӣ ва сабабӣ доранд. Аз ин ҷиҳат насабнома содатарин ва осонтарин василаи муайян кардани пайванди афрод ва ҳокимону фармонравоён аст. Силсилаи пайванди авлодӣ ва ҳешутаборӣ ба мисли ҳалқаҳои занҷир паҳам дар ҷабрнома гузошта мешаванд. Ҷанбаи муҳими дигар он аст, ки дар ҷаҳорҷӯбаи маълумоти ҷабрномаҳо ахбори муносибе барои шинохти рӯйдодҳои таърихӣ ва номҳои ҷуғрофӣ ҷойгузин мешавад. Баробари омадани

ислом ному насаби хонаводагӣ тавассути мушаххас кардани номи афрод ва гузоштани вожаи «ибни» ва «бинти» бо чанд пушту ачдод пайваст мешуданд. Зери таъсири фарҳанги арабию мусулмонӣ истифода аз куния низ ривоч гирифт. Маъмулан як мард ё зан худро бо номи фарзанди бузургтарини худ мешиносонид: Абӯабдуллоҳ, Абулқосим, Умму Кулсум, Умму-с-Салама. Маълумот дар бораи наслу насаб дар шаклу қолабҳои мухталифе нишон дода мешуданд, ки феҳристи шаҷараи авлодӣ ном дошт. Намуди феҳристи ачдодӣ маъмулан дар шакли дарахт – шаҷара кашида мешуд ва номи наслҳои қадимитар дар поин ва наслҳои нав дар болотар ҷойгир мешуд, ки рамзи дарахти тануманди дорои шохаву панҷаҳои сершуморро таҷассум мекард. Шаҷара метавонад нишонаи насабии тамоми фарзандони як шахс ё баръакс, шомили гурӯҳи калони одамон бо як номи хонаводагӣ бошад. Шаҷараҳо метавонанд номҳои афродеро фаро гирифта бошанд, ки бунёдгузор ва давомдиҳандаи давлат, сулола, қабила, машғулият ва касбу ҳунарҳои махсус ҳастанд. Дар илми таборшиносӣ (генеалогия)-и муосир дарозтарин шаҷараи мавҷуд дар дунё шаҷараномаи файласуфи чинӣ Конфусий доништа мешавад, ки аз наберагони подшоҳи чинитабор бо номи «Танг» будааст. Ин шаҷара шомили 80 насл буда, бештар аз ду миллион аъзо дорад. Ба муносибати 2560-солагии файласуф соли 2009 як ниҳоди илмӣ ба омӯзиши ин шаҷара машғул шуда, як миллиону сесад ҳазор нафар шахси дар қайди ҳаёт будаи ин шаҷараро муайян кард. Шаҷараи калони дигар ба хонадони яҳудии Лурӣ мансуб аст, ки то ба Довуд мерасад.

Илме, ки ба омӯзиши авлоду ачдоду ҳешу табор махсус гардонида шудааст, илму-л-ансоб (генеалогия), яъне насабшиносӣ ном дорад. Аслан масъалаи ниғаҳдорӣ аслу насл ва зоту насаб дар фарҳанги халқу қавмҳои ҷаҳон дар шаклу мухтавои гуногун аз даврони қадим вучуд доштааст, ки мардуми эронитабор аз он истисно нестанд. Аммо дар марҳалаи рушду такомул ва густариши фарҳанги исломӣ ин паҳлӯи масъала аҳамияти махсус касб намуд. Ҳадаф аз тадвини

силсилаи ансоб ба таъкиди донишмандони исломӣ, аз як чихат, барои бе сахву хато муайян кардани насаби одамон ва мансубияти қабилавии онҳо бошад, пас аз чихати дигар, афзун гардидани пайравони ислом ва омехта шудани онҳо бо мардумони дигар зарурати пайдоиши ин илмро ба миён овард. Нахустин тавачҷух ба ин масъала дар заминаи омӯзиши сират ва сурати пайғамбар (с) ва зарурати таълифи сиратномаҳо ба миён омад ва сиранависӣ ба як шохаи муҳими илми исломӣ табдил ёфт. Дар як ҳадиси пайғамбар (с) низ ин масъала таъкид шудааст: «Насабҳоятонро биомӯзед ва пайванди хеширо нигоҳ доред». Ва Ҳишом ибни Муҳаммад ибни ас-Соибӣ Калбӣ (ваф. 204 х.) бо таълифи асари «Китобу-л-ансоб»-и худ ба илми генеалогияи мусулмонӣ асос гузошт. Тӯли асрҳои зиёд илми насабшиносӣ рушди бештар пайдо намуд, табақабандӣ гардид ва бештар хусусияти соҳавӣ ва таҳассусӣ пайдо кард. Ба ин қабил асарҳо китоби 20 ҷилдаи «Ансобу-л-ашроф»-и Абулҳасан Аҳмади Балозурӣ, «Ансобу Ҳимяр ва мулукиҳо»-и Абдулмалик ибни Ҳишом, «Ансобу-ш-шуаро»-и Абӯҷаъфар Муҳаммади Бағдодӣ, «Китобу-л-ансоб»-и Самъонӣ, «Ансобу Курайш»-и Зубайр ал-Курашӣ, «Ансобу-л-муҳаддисин»-и Ҳофиз Начҷори Бағдодӣ ва боз чандин таълифоти дигар шомил мешаванд. Тавре ки аз номгӯи мухтасари асарҳо бармеояд, дар ин самт тадричан таснифоти фарогир ва гирдоварии маълумоти генеалогӣ дар бораи шахсиятҳои барҷаста аз рӯи касбу фаъолият сурат гирифтааст. Сипас ҳамин тақсимбандӣ дар фарҳанги мусулмонӣ бо истилоҳи «табақоту-н-насаб» маъруфият пайдо кард.

Сазовори гуфтан аст, ки дар суннати мардуми порситабор ин рисолатро асари машҳури «Хвадайнамаг» («Номаи шоҳон») иҷро кардааст, зеро ин сарчашмаи муҳимтарини фарҳангсолорӣ дар баробари зикри ному насаби подшоҳони даврони бостон ҳамчунин дар бораи сулолаҳо, рӯйдодҳои муҳим ва шахсиятҳои барҷаста қиссаву афсонаҳои зиёдеро то даврони мо оварда расонидааст. Ҳамин ганҷи бузург зери унвони «Сияру мулуки-л-фурс» ба забони арабӣ тарҷума

шуда, ниҳоятан дар шакли таҷдидшуда бо номи асари беа-
воли «Шоҳнома»-и ҳақим Абдулқосими Фирдавсӣ ба мо
мерос монд. Дар давраи асримиёнагӣ дониستاني ҳафт пушти
гузаштаи падарию модарии худ ҳам аз нигоҳи арзишҳои
миллӣ ва ҳам тибқи муқаррароти мазҳаби ҳанафӣ ба ҳукми
анъана ва таомули мардумӣ даромад. Дар ҳолатҳои зарурӣ
одамон авлоду аҷлоди гузаштаи худро шаҷара мекарданд.

Баъди густариши дини ислом гуфтору кирдори пайғамбар
(с) ба маҳзари ифтихор ва иффату поки табдил ёфт. Касоне,
ки бо ӯ пайванди хешӣ доштанд, аҳли байт (хонадони
пайғамбар) ном гирифтанд ва онҳо бо мурури замон дар
атрофу акнофи дору-л-ислом бипароканданд. Вале ин ҷиҳат
ҳаргиз маъноии бартарии насабию наҷодӣ додан дар исломро
ифода намекард. Баръакс, касоне, ки аз саййиду саййид-
зодагон буданд, маъмулан фурутану шикастанафс буданд.
Барои собит намудани пайванди хунӣ худ бо хонадони
пайғамбар (с) саййидзодагон санади шаҷаравӣ мураттаб
менабуданд, ки дар он насабномаи шахси мавриди назар ба
таври инфиродӣ дарҷ мешуд ва бо мӯҳру васиқа тасдиқ
мегардид. Чунин санадҳои расмӣ шаҷараи авлодӣ ном
гирифтанд. Одамони касбу корҳои гуногун ҳам шаҷараи
авлодии худро дар болои лавҳаи мисини баргшакл ба таври
божгуна навишта, аз насл ба насл интиқол меоданд. Насли
оянда дар поини барг номашро меафзуд. Барои хондани
матни шаҷаранома онро дар муқобили ойина мегузоштанд,
то матни божгуна ростгуна ва хоно мешуд. Аз ин рӯ, тадқиқу
омӯзиши шаҷараномаҳо аз нигоҳи арзишҳои илмию фарҳангӣ
беманфиат нест. Яке аз чунин намунаҳои муҳим шаҷараи
насабии Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ мебошад, ки дар воқеъ
насли понздаҳуми пайғамбари ислом (с) эътироф гардидааст.

Дастнависи шаҷараи мазкур 5 августи соли 2004 аз ҷони-
би шаҳрванди ноҳияи Мир Саййид Алии Ҳамадонии вилоя-
ти Хатлон Ҳошимов Нақшбанд барои санҷиши илмӣ ба
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда-
аст. Хулосаи санҷиши илмӣ мансубияти ин шаҷараи насаби-
ро тасдиқ намуда, аҳамияти онро дар шинохту муаррифии

ин олим ва мутафаккири бузург ва авлоду аҷдоди дар минтақаи Кӯлоб будаи ӯ таъкид кардаанд. Масъулони ташхиси илмӣ ҳамчунин пайванди авлодӣ доштани Саййид Бурҳони Валӣ ибни Саййид Аҳмад – падари Н. Ҳошимовро ба ин шаҷара таъкид кардаанд.

Матни насабномаи мазкур дар қоғази зардранги дастхатӣ бо хатти настаълиқӣ моил ба сулс ва дар асоси муқаррароти шаҷаранигории маъмулӣ истинсоҳ карда шудааст. Дар оғози дастнависи дарахти рамзии чортарош кардашуда омадааст, ки қисмати болои он шакли кӯзаро дорад ва матнаш хоно аст. Пахлӯҳои чапу рости варақ бо ду хатти ба рангҳои сурху кабуд омехтаи мусовӣ мастара карда шудааст. Дар байни ин хатҳои мусовӣ танаи дарахт ҷойгир шудааст, ки он аз панҷ сутуни росткунҷашакл иборат буда, то оғози матни асосӣ имтидод мегирад. Дар ҳар як росткунҷаи мастарашуда номи шахсияте муътабар омадааст, вале аксари онҳо хира ва ноҳона шудаанд. Пас аз он матни асосӣ бо басмала оғоз мешавад. Андозаи байни сатрҳо 1 сантиметрӣ буда, ҳудуди соҳати мастарашуда дар болои варақ ба 13 сантиметр баробар аст. Асолати насабномаи мазкур бо 4 муҳр пеш аз ҷумлаи "... ва духтари эшонро хоҷа Сайфуллоҳи Андхӯй гирифта буд" ва 8 муҳри дигар дар охири матн таъйид мешавад. Дар ду муҳри охирӣ санаи 1121 х./1709-1710 м. ва 1129 х./1717-1718 м. сабт шудааст. Сипас матни асосии насабнома оғоз меёбад, ки аз 194 сатри насрӣ ва 45 сатри дусутунаи назмгуна иборат аст. Матни назмгуна тақрибан баёни шеърӣ матни насрист. Дарозии қоғази дастнависи шаҷаранома ба 338 сантиметр баробар аст. Ҳангоми истинсоҳ, мастара ва ороиши матн рангҳои сиёҳ, сурх ва кабуд истифода шудааст. Ду сутуни дар пахлӯҳои чапу рости матн мастарашуда барои ворид намудани матни матолиби тасҳеҳшуда корбаст шудааст. Дар охири матни насрӣ баъд аз ибораи "... ва аз Мулло Саййид Алӣ ду (се) писар – Исо Убайдуллоҳ ва Мир Саййид Шариф" тақрибан се сатр матн нашоштааст, ки баъдтар бо хатти фарқкунанда аз матни асосӣ афзуда шудааст. Аммо дар охири матни назмӣ шаш

сатри бе матн мавҷуд аст. Маъмулан ин сатрҳои бематн барои мукамал кардани шачараи насаби истифода мешудааст, ки матлаби дар охири матни насри иловашуда исботи ин гуфтаҳост. Матни охирини иловашуда чунин аст: “... ва Мир Сайид Юсуфи валӣ ва аз Шоҳ Убайдуллоҳ се писар – Мир Сайид Алӣ ва Мулло Шоҳ Муҳаммад Алӣ ва Сайид Аҳмад ва аз Сайид Аҳмад се писар – Мир Сайид Валӣ ва Шоҳ Убайдуллоҳ ва Мир Сайид Бурҳони Валӣ”. Мир Сайид Бурҳони Валӣ, ки номаш дар охири матн оварда шудааст, падари Нақшбанд Ҳошимов мебошад ва бо 23 насл ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ мерасад. Тибқи нақли Н. Ҳошимов падараш ба сабаби таъкибу таъйиқи идеологии замони шӯравӣ номи худро аз Сайид Бурҳон ба Ҳошим иваз менамояд. Дурустии ин матлабро ҳам ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва ҳам шаҳодати сокини деҳаи Файзободи ноҳияи Ҳамадонӣ Маҳмуди Муллоназар, ки мударриси мадрасаи Имом Ҷаъфари Содик дар Даштиҷуми Кӯлоб ва аз пайвандони наздики устои зиндаёд Соҳиб Табаров будааст, тасдиқ мекунад. Аслан боқӣ мондани наслу пайвандони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар мантақаи Кӯлоб бояд ҳамчун як амри табиӣ пазируфта шавад.

Дар аввали насабнома матни қисмати кӯзашакли дарахт хоно буда, тақрибан 15 сантиметр тӯл дорад. Матни ин қисмат чунин аст: “Бисми-л-Лоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим. Ло илоҳа илло Анта субҳонака иннӣ кунту мина-з-золимин... равшанливои ҳар ду ҷаҳоне, лиқои нури раҳмонӣ, ё ҳолис ё муҳлис ё ҳалос. Муҳри ҳазрати Алӣ ҳазрати Абӯмуҳаммади Мучтабо, ҳазрати Муҳаммади Мустафо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам ибни Абдуллоҳ ибни Абдулмутталиб ибни Ҳошим ибни Абдулманоф. Идрис ибни Махлоил, муҳри Иброҳими Халилуллоҳ, муҳри Исҳоқ алайҳи-с-салом, муҳри Аднон ибни Исмоил, муҳри ҳазрати ал-Ҳусайн. Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин ва ало оли Муҳаммадин би адади кулли добирин ва ворисин ва би адади кулли иллатин ва шифоин, би раҳматика ё арҳама-р-роҳимин. Аллоҳумма салли ало Муҳам-

мадин ва ало оли Муҳаммадин би адади кулли дуррати-с-салавоти. Ло илоҳа илло-л-Лоҳу Муҳаммадун расулуллоҳ”.¹ Қисмати дар шакли росткунҷаҳо мастарашуда варақи андозааш 11,6x9,5 сантиметрӣ аст, ки аксаран ноҳона аст ва матни он бо вожаи «ло илоҳа илло-л-Лоҳ» оғоз мешавад. Дар баъзе ҷойҳои бенуқси он номҳои Абӯбакри Сиддиқ, Салмони Форсӣ, Султон Боязиди Бистомӣ, Ҳоҷа Яъқуби Чархӣ, Ҳоҷа Убайдуллоҳ, Ҳоҷа Муҳаммади Зоҳид, Ҳоҷа Боқӣ Биллоҳ, Имом Раббонии Муҷаддиди Алфисонӣ, Ҳоҷа Маъсум ва Ҳоҷа Муҳаммад Сайид дарҷ ёфтааст.

Ин насабнома дар баробари сабти шаҷараи авлодии пайвандони гузашта ва ояндаи Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ будан ҳамчунин доир ба паҳн шудани пайвандони ӯ дар манотиқи гуногун, зикри номҳои ҷуғрофӣ, шахсиятҳои нав ва баъзе маълумотҳои тозае таърихӣ пураҳамият аст. Як ҷанбаи аз ҳама муҳим дар ин шаҷара он аст, ки дар матни он ҳеч нишонае ва ишорае аз таассуби динӣ ба ҷашм намерасад ва дар бораи ҳамаи хулафо ва амирону имомон суханронии воқеӣ ва одилона мушоҳида мешавад. Қарор шуд, ки матни аслии насабнома дар шакли факсимиле ва баргардон ба хатти имрӯзаи тоҷикӣ таҳия гардад ва тамоми тафсилоти марбут ба матни асосӣ дар қисмати тавзеҳот оварда шавад.

Ба назари мо, дастраси муҳаққиқони осори Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ гардонидани ин санад дар арафаи ҷашни 700-солагии ин олиму мутафаккири Шарқ, ки соли равон бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори созмони ЮНЕСКО таҷлил мешавад, армуғони арзандаи ҷашнӣ хоҳад буд ва дар шинохти беҳтару бештари шахсияти орифи бузург мусоидат хоҳад кард.

Бисми-л-Лоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Хува-л-машхуру ли-л-оламин би «Баҳру-л-ансоб» – насабномаи рисолатпаноҳ, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам ва ало олиҳи, ҳозо насабу-н-набийи ва алқобуҳу. Қола-л-Лоҳу Таъоло: «Кул ло асълукум алайҳи ачран илло-л-маваддата фй-л-қурбо 10 аду10 яқтариф ҳасанатан назид лаҳу фиҳо хусно». Қола-н-набийю, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам: «Авлодй-с-солеҳуна ли-л-Лоҳи ва-т-толеҳуна лй» – садақа. «Ан-нучуму амонун ли аҳли-с-самои ва авлодй амонун ли аҳли-л-арзи» – садақа. «Ва ли-л-Лоҳи-л-иззату ва ли расулиҳи ва ли-л-муъминин». Қола-н-набийю, алайҳи-с-салом: «Ман аҳабба авлодй дахала-л-чанната ва ман абғаза авлодй дахала-н-нора» – садақа.² Чунин ривоят мекунанд аз ҳазрати Одам Сафиюллоҳ то ҳазрати Нӯҳ, алайҳи-с-салом, ҳазору саду чихил сол гузашта буд; аз ҳазрати Нӯҳ то ҳазрати Иброҳим, алайҳи-с-салом, ҳазору дусаду бисту ду сол гузашта буд; ва аз ҳазрати Иброҳим то ҳазрати Сулаймон, алайҳи-с-салом, понсаду сй сол гузашта буд; аз ҳазрати Сулаймон то ҳазрати Яъқуб, алайҳи-с-салом, понсаду чихил сол гузашта ва аз ҳазрати Яъқуб то ҳазрати Айюб, алайҳи-с-салом, нӯҳсад сол гузашта буд; аз ҳазрати Айюб то ҳазрати Мӯсо, алайҳи-с-салом, сесад сол гузашта буд; аз ҳазрати Мӯсо то Аднон чаҳорсаду шасту се сол гузашта буд. Ва писари Аднон Маъд буд ва писари Маъд Низор, ибни ӯ Музар, ибни ӯ Илёс, ибни ӯ Мудрика, ибни ӯ Хузайма, ибни ӯ Кинона, ибни ӯ Назр, ибни ӯ Молик, ибни ӯ Фихр, ибни ӯ Ғолиб, ибни ӯ Луай ибни Каъб ибни Мурра ибни Килоб ибни Қузай ибни Абдулманоф буд. Аз Аднон то Абдулманоф ҳазору шашсаду панҷоҳу ҳафт сол гузашта буд. Ва писари Абдулманоф Ҳошим, аз Абдулманоф ду писар – Фихр ва Ҳошим буд ва писари Ҳошим Абдулмутталиб буд. Ва Абдулмут-

талибро даҳ фарзанд буд: Ҳошим ва Нуфайл ва Ҳорис ва Абӯлаҳаб ва Аббос ва Абдулкаъб ва Абдушшамс ва Ҳамза ва Абӯтолиб ва Абдуллоҳ ва аз Абдуллоҳ – ҳазрати Муҳаммади Мустафо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам; ва модари ҳазрати Муҳаммади Мустафо – Омина бинти Ваҳб ибни Абдулманоф. Ва аз ҳазрати Муҳаммади Мустафо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, бидон, ки ҳафт фарзанд будааст ва се писар – ва ҳар якеро он ду лақабе буда – Қосим ва Иброҳим ва Абдуллоҳ Таййиб ва Тохир; ва чаҳор духтар Зайнаб ва Руқайя ва Умму Кулсум ва Фотима. Зайнаб, ки духтари калонтарини он ҳазрат буд, дар ақди писари холаи худааш буд, – Абулқосим ибни Рабеъ аст. Ва Руқайя дар ақди амирулмўъминин Усмон буд. Ва чун Руқайя вафот ёфт, он ҳазрат духтари дигари худро, ки Умму Кулсум ном буд, ба ҳазрати Усмон дода буд. Ва ҳазрати Бибӣ Фотима дар ақди амирулмўъминин Алӣ, карама-л-Лоҳу вачҳаху,³ буд – амирулмўъминин Алӣ ибни Абӯтолиб ибни Абдулмутталиб ибни Ҳошим ибни Абдулманоф ибни Қузай ибни Килоб ибни Мурра ибни Каъб ибни Луай ибни Ғолиб ибни Фиҳр ибни Молик ибни Музар ибни Кинона ибни Хузайма ибни Мудрика ибни Илёс ибни Музар ибни Низор ибни Маъд ибни Аднон ибни Ҳамайсаъ ибни Собит ибни Ҳимл ибни Қайзор ибни Исмоил, алайҳи-с-салом ибни Иброҳим, алайҳи-с-салом ибни Озар ибни Торух ибни Фоҳур ибни Обир ибни Солеҳ ибни Авн ибни Афарфахшад ибни Сом, алайҳи-с-салом, ибни Нӯҳ, алайҳи-с-салом ибни Молик ибни Мутавашлах ибни Ухнух ва хува Идрис, алайҳи-с-салом, ибни Маҳлоил ибни Қинон ибни Анӯш ибни Шис, алайҳи-с-салом, ибни Одам, салавоту-л-Лоҳи алайҳим аҷмаъин. «Баҳру-л-ансоб ва-л-алқоб».⁴

Бисми-л-Лоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ал-ҳамду ли-л-Лоҳи Рабби-л-оламин ва-с-салоту ва-с-салому ало Муҳаммадин ва олиҳи аҷмаъин. Ал-ҳамду ли-л-Лоҳи-л-лазӣ халақа-л-инсона фй аҳсани тақвим ва ҳадоно

ило-д-дин ва фазала-л-муъминина ало соири-л-махлуқоти ва ваадахум-л-чанната-л-наъим ва хазала-л-кофирина би-н-наколи ва авъадахум би нори-л-чаҳим, камо қола-л-Лоҳу таборака ва таъоло: «Инна-л-аброра ла фй наъим ва инна-л-фуччора ла фй чаҳим». Ва-с-салоту ва-с-салому ало хайри халқихи Муҳаммадин – саййиди-л-анбиёи ва-л-мурсалин, соҳиби-т-тоқи ва ва-л-меъроқи ва-л-миғфари ва-л-ливои ва-ш-шафоати ва-л-кавсари, ан-набийи-р-рахими ва-р-расули-л-карим. Камо қола-л-Лоҳу азза ва чалла: «Ва иннака ла ало хулуқин азим» ва ало олиҳи ва асҳобиҳи-л-мутааддабина би одобихи, ал-мубашшарина би-л-чаннати би лутфиҳи-л-амим. Аммо баъд, фа яқулу-л-абду-з-заифу-н-наҳифу-р-роҷи ило раҳмати-л-Лоҳи-л-латиф, қола-н-набийю, алайҳи-с-салом: «Акриму оли ва асҳобӣ, фа иннаҳум хиёруқум». Ва қола айзан: «Акриму авлодӣ, фа ман акрама авлодӣ, фа қад акраманӣ; ва ман акраманӣ, фа қад акрама-л-Лоҳа; ва ман акрама-л-Лоҳа, акрамаҳу-л-Лоҳу фй-д-дорайни». Ва қола-н-набийю алайҳи-с-салом: «Ано мутағамминун авлодӣ фй-д-дунё ва лй-ш-шафоату фй-л-охирати». Ва қола-н-набийю, алайҳи-с-салом: «Лаана-л-Лоҳу Таъоло ад-дохила фино би ғайри насабин ва-л-хориҷа анно би ғайри сабабин». Ва қола-н-набийю, алайҳи-с-салом: «Иърафу ансобақум ва силу арҳомақум». Ва қола-н-набийю алайҳи-с-салом: «Манистақҳара авлодӣ, фа кааннамо аҳқаранӣ ва ман аҳқаранӣ, фа ҳува малъунун фй-т-Тавроту ва-л-Инчили ва-з-Забури ва-л-Фурқон». Ва қола-н-набийю, алайҳи-с-салом: «Ман роая авлодӣ ва лам яқум қиёман иннамо-бталоҳу-л-Лоҳу би ба-лоин ло давоа лаҳу». Қола-н-набийю алайҳи-с-салом: «Ман азо авлодӣ, ло яқбалу-л-Лоҳу Таъоло салотаҳу ва ло зако-таҳу ва ло ҳаҷчаҳу ва ло савмаҳу; ва ин мота, мота муно-фиқан». Қола-н-набийю алайҳи-с-салом: «Ман аҳона авлодӣ, юҳшару явма-л-қиёмати ало сурати-л-хинзири». Қола-н-набийю алайҳи-с-салом: «Ман ло юҳиббу авлодӣ, яҳручу мина-д-дунё било имонин». Қола-н-набийю алайҳи-с-салом: «Ман назара авлодӣ ва лам ясил алайя, фа қад чафонӣ». Қола-н-набийю алайҳи-с-салом: «Куллу ҳасабин ва насабин янқатиъу илло ҳасабӣ ва насабӣ».⁵

Ва баъд аз ин сифати чаҳор ёр маълум шавад, ки ба чанд пушт мерасонанд: Абӯбақри Сиддиқ писари кист; ва ҳазрати Умар писари кист; ва ҳазрати Усмон писари кист; ва ҳазрати Алӣ писари кист – ин мардон насаб баён созанд, то сиёдатро шоянд. Абӯбақри Сиддиқ ибни Қуҳофа ибни Аббос ибни Омир ибни Каъб ибни Луай – Абӯбақри Сиддиқ бо панҷ пушт бародаронанд. Ҳазрати Умар ибни Хаттоб ибни Нуфайл ибни Абдулазиз ибни Рабоҳ ибни Адӣ – ҳазрати Умар бо панҷ пушт бародаронанд. Ҳазрати Усмон ибни Аффон ибни Аббос ибни Умайя ибни Абдушшамс ибни Абдулманоф – ҳазрати Усмон бо панҷ пушт бародаронанд. Ҳазрати Алӣ ибни Абӯтолиб ибни Абдулмутталиб ибни Ҳошим ибни Абдулманоф. Баёни ҳазрати чаҳор ёр тамом шуд ва олиҳи ва асҳобиҳи ва насабҳояш аҷмаъин.

Бидон, ки ин китобест дар баёни аиммаи маъсумин, разия-л-Лоҳу анҳум аҷмаъин, яъне дар «Баҳру-л-ансоб»-и имомон ва кунияти имомон ва лақаби эшон ва мавлуди эшон ва муддати умри эшон ва муддати хилофат ва имомати эшон ва қотили эшон ва нақши хотами эшон ва мӯҳри нигини эшон ва фарзандони эшон, ки кучост. Ҳар ки саййид аст, бояд ки ин китобро мутолиа кунад ва бидонад, ки насаби ӯ ба кадом имом, разия-л-Лоҳу Таъоло анҳум аҷмаъин,⁶ мерасонад. Бар содот ба манзалаи фарз аст, ки аз ҳоли аиммаи маъсум, разия-л-Лоҳу Таъоло алайҳиму-с-салом ва бобои худ бохабар бошад ва пайравии эшонон бикунад ва аҳли машраб бошад, то сиёдат бар вай мусаллам бошад ва дар суҳбати содот баобрӯй гардад. Ҳар саййиде, ки пайравии чаддбоби худ накунад, ўро саййид натавон гуфтан аз барои он ки ҳазрати расул фармудаанд, ки «ал-валаду сирру абиҳи», яъне фарзанд сирри падари худ аст, бояд ки пайравии падари худ бикунад, бо дӯсти падари худ дӯст бошад, бо душмани падари худ душман бошад, то ўро сиёдат мусаллам бошад. Бидон, ки амирулмӯъминин ва имому-л-муттақин⁷ ва пешвои аҳли яқин, бобои Ҳасану Ҳусайн ва кушандаи Умари Антар ва барканандаи дари Хайбар ва шоҳи чор болиши тариқат ва шаҳриёри мамолики шарият ва

он укдакушои «ло фато»⁸ ва он нақдрабои «ҳал ато»⁹ ва он шери ҳазрати Раббу-л-оламин, падари эшон Имрон буд ва кунияташ Абӯтолиб, аммо кунияти худашон Абӯтуроб ва Абулҳасан ва лақаби ӯ амирулмӯъминин Ҳайдар ва валию-л-Лоҳи ва васийю-н-набӣ.¹⁰ Ва дар рӯзи чумъа дар вучуд омада буд, дар Хонаи Каъба, дар бисту сеюми моҳи Раҷаб. Ва умри эшон шасту се сол буд ва қотили эшон Абдурраҳмон Мулҷам буд, алайҳи-л-лаъна ва вафоти эшон дар шаби чумъа дар бисту шашуми моҳи Рамазон аз ҳиҷрати набӣ, алайҳи-с-салом, чихил сол гузашта буд ва машҳади эшон дар Начаф аст. Ва муддати имомати эшон панҷ сол буд ва фарзандони ҳазрати имом сию ҳафт буданд: аввал ҳазрати имом Ҳасан, дуум ҳазрати имом Ҳусайн, сеюм Зайнаби Кубро, чаҳорум Зайнаби Суғро ва модари эшон ҳазрати Бибӣ Фотима бинти ҳазрати Муҳаммади Мустафо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам; ва имом Ҳанафия – модари вай Ҳанифабону бинти Чаъфар буд. Ва Умару Руқайяро модари эшон Умму-л-Ҳабиба бинти Рабиба буд; ва Аббос ва Чаъфар ва Усмон ва Абдуллоҳ ва Ҳабиб ва чумлаи фарзандони дигар аз ҳар модарони дигаранд. Ва имомон шарбати шаҳодат нӯшиданд аз дасти Асмо – завҷаи Ҳишоми Сайда. Ва имом Ҳасан ба заҳр ҳалок шуда дар моҳи сафар. Ва қабри ӯ ба гӯристони Бақеъ аст ва умри эшон чихил сол буд. Ва имом Ҳасанро ҳафт манкӯҳа буд, аз шаши ӯ фарзанд набуд. Ва аз духтари Минҳар се фарзанд дошт – ду писар ва як духтар. Ва писарон фард аз олам бирафтанд. Ва духтари эшонро хоча Сайфуллоҳи Андхӯйӣ гирифта буд. Ва писари хочаро амир Шари-фуддин ном буд ва писари амирро амир Тақиюддин ном буд ва писари амирро амир Шамсуддин ном буд ва писари амирро амир Саййид Барака ном буд – ва саййидони Андхӯйӣ¹¹ аз насли эшонанд.

Ва имом Ҳусайнро як манкӯҳа буд, номи ӯ Бибӣ Шаҳри-бону буд ва фарзандони ӯ панҷ буданд: аввал, имом Зайнул-обидин ва шоҳ Алӣ Акбар ва Чаъфар ва Абдуллоҳ ва Сакина ва Фотима. Ва лақаб – Рашид ва Шаҳид ва Васит. Ва ҳазрат дар Мадина дар вучуд омада буд дар панҷуми моҳи Рамазон

ва умри ҳазрати имом панҷоҳу шаш сол буд ва имом дар Карбало шаҳид шуда буд ва қабри ӯ дар Карбалост. Ва имом Зайнулобидин ва куният Абӯмуҳаммад дар ҳафтуми моҳи Шаъбон дар вучуд омада дар Мадина ва умри ӯ панҷоҳу ҳафт сол буд ва қотили ӯ – Валид ибни Абдулмалик ибни Марвон, алайҳи-л-лаъна. Вафоти ӯ ҳаждахуми моҳи Муҳаррам буд ва фарзандони ӯ понздаҳ буданд аз писар то духтар. Аввал, ҳазрати имом Муҳаммад Боқир ва Абдуллоҳ ва Ҳусайн ва Зайд ва Умар ва Ҳусайн ал-Асғар ва Абдурраҳим ва Салмон ва Ҳадиҷа ва Муҳаммад Асғар ва Фотима ва Умму Кулсум. Ва имом Муҳаммад Боқир ва куният Абӯҷаъфар ва лақаби ӯ Боқир ва модари ӯ Фотима бинти Алӣ буд. Дар аввали моҳи Раҷаб дар вучуд омада буд ва умри ӯ панҷоҳ сол буд ва фарзандони ӯ – ҳафт аз писар то духтар. Аввал имом Ҷаъфари Содик ва Абдуллоҳ ва Убайдуллоҳ ва Алӣ ва Зайнаб ва Умму Салама ва Зубайда. Ва Бибӣ Зайнаб ба дасти подшоҳи Кирмон буд, аз эшон як писар буд Саййид Муҳаммад ибни Барака ном ва писари Саййид Муҳаммад ибни Баракаро Саййиди Араб ном буд ва саййидони Кирмон аз насли эшонанд. Ва ҳазрати имом Ҷаъфари Содикро куният Абӯабдуллоҳ ва лақаби ӯ Муҳаммади Содик ва модари ӯ Фирақа бинти Қосим ва дар Мадина дар вучуд омада буд ва дар моҳи Рабеъу-л-аввал ва умри ӯ шасту панҷ сол буд ва қотили ӯ Рабва ибни ал-Буқо буд, алайҳи-л-лаъна, дар моҳи Шаввол шаҳид шуда буд. Ва қабри ӯ дар ғӯристони Бақеъ аст дар Мадина. Ва фарзандони ӯ аз писар то духтар даҳ буданд: аввал, имом Мӯсо ва Исмоил ва Абдуллоҳ ва Муҳаммад ва Аббос ва Алӣ ва Ҳадиҷа ва Бибӣ Файз – ба дасти подшоҳи Арҳанг¹² буд, саййидони Арҳанг аз насли эшонанд. Ва номи ӯ имом Мӯсои Козим буд ва модари ӯ Ҷумайт бинти Соҳа буд ва умри ӯ панҷоҳу панҷ сол буд. Вафоти ӯ дар моҳи Раҷаб ва қабри ӯ дар Бағдод буд. Ва фарзандони ӯ сию ҳафт буд аз писар то духтар. Аввали эшон ҳазрати имом Алӣ Мӯсо Ризо ном буд ва Абдуллоҳ ва Иброҳим ва Ҳошим ном буд ва Абӯбакр ва Амир Тоҳир ном буд. Ва амир Тоҳир дар Тирмиз буданд ва

саййидони Тирмиз аз насли эшонанд. Ва имом Иброҳим ба сӯйи Кӯлоб рафта буд ва Шоҳи Хомӯш¹³ аз насли эшонанд ва Аббос ва Қосим ва Исмоил ва Чаъфар ва Ҳорун ва Ҳамза ва Муҳаммад ва Абдуллоҳ ва Зайд ва Хусайн ва Салмон ва Фотимаи Асғар ва Лубона ва Зайнаб ва Хадича ва Бараҳна ва Ҳабиба ва Оиша ва Умму-с-Салама ва Маймуна ва Умму Кулсум. Ва аз Мир Саййид Абдуллоҳ ибнаш Мир Саййид Чаъфар, писари Мир Саййид Чаъфар Мир Саййид Аҳмад ва саййидони Кӯли Дара¹⁴ аз насли эшонанд. Ва имом Ҳошим ва писари имом Ҳошим – Мир Саййид Абдуллоҳ ва писари Мир Саййид Абдуллоҳи Валӣ – Мир Саййид Исмоъили Валӣ ва аз Мир Саййид Исмоъил ду писар – Мир Саййид Маҳмуди Валӣ ва Мир Саййид Қосими Валӣ ва аз Мир Саййид Қосим ду писар – Мир Шоҳбек ва Мир Саййид Қосим. Ва аз Мир Шоҳбек монда мирони Бадахшон ва писари Мир Саййид Маҳмуди Валӣ – Мир Саййид Алии Валӣ ва писари Саййид Алӣ – Мир Саййид Шоҳ Алӣ Нуриддин ва писари эшон Мир Саййид Исматуллоҳи Валӣ ва писари эшон Мир Саййид Иброҳими Валӣ, лақаби вай Шаҳобуддин ва писари эшон **Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ** ва писари ҳазрати Амири Ҳамадонӣ – Мир Саййид Ҳотами Валӣ ва писари эшон Мир Саййид Солеҳ ва духтари Мир Саййид Ҳотами Валӣ – Бибӣ Сорохотун ном буд, ба дасти Мир Саййид Низомиддини Балхӣ буд ва саййидони Балх аз насли эшонанд. Ва писари Мир Саййид Солеҳ – Мир Саййид Абдуллоҳ ва аз Мир Саййид Абдуллоҳ – як писару як духтар, номи духтар Бибӣ Зулайхо, ба дасти Амир Саййид Неъматуллоҳ буд ва саййидони Шоҳон¹⁵ аз насли эшонанд. Ва писари Мир Саййид Абдуллоҳи Валӣ – Мир Саййид Муҳаммад буд ва писари Мир Саййид Муҳаммад – Мир Саййид Абдуллоҳи Валӣ ва аз Мир Саййид Абдуллоҳ як писар ва ду духтари офтоб – Мир Подшоҳ Мир Начмуддини Чармӣ аз насли Бибӣ Яди Пинҳонӣ ва Маккаи Сонӣ ва саййидони Балҷувон аз насли эшонанд. Ва писари Мир Саййид Абдуллоҳи Валӣ – Мир Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ ва лақабуху – Шоҳи Толиқонӣ. Ва аз эшон ёздаҳ фарзанд будааст: Мир Саййид Иброҳим ва

Мир Саййид Ҳасан ва Мир Саййид Ҳусайн ва Мир Саййид Абдуллоҳ ва Мир Саййид Шарифуддин ва Мир Саййид Қосим ва Мир Саййид Азиз ва Мир Шоҳ Бадалбек. Ва писари Мир Шоҳ Бадалбек – Мир Шоҳи Бузург ва шоҳони Тагноб¹⁶ аз насли эшонанд. Ва писари Мир Саййид Иброҳим – Мир Саййид Юсуфи Валӣ ва писари эшон Мир Саййид Маҳмуди Валӣ ва писари эшон Мир Саййид Аҳмад ва аз Мир Саййид Аҳмад ду писар – писари калон Мир Саййид Ҳасан ва писари хурд Мир Саййид Шариф. Ва писари Мир Саййид Ҳасан – Валӣ ва писари Мир Саййид – Ҳусайн ва писари вай Мир Саййид Иброҳими Валӣ ва писари эшон Мир Саййид Юсуф ва писари эшон Мир Саййид Шарифуддин ва писари эшон Мир Саййид Валии Валӣ ва писари эшон Мир Саййид Қосим ва писари эшон Мир Саййид Иброҳим ва писари эшон Мир Саййид Юсуф ва писари эшон Мир Саййид Валии Валӣ ва писари ҳазрати эшон Мир Саййид Меъроҷи Валӣ. Ва аз ҳазрати эшон чаҳор писар – Мир Саййид Алӣ ва Мир Шоҳ Мирзо ва Мир Шоҳ Маҳмуд ва Мир Шоҳ Ғиёс. Ва писари Мир Саййид Алӣ – Мир Шоҳ Бадал ва писари Мир Шоҳ Бадал – Мир Саййид Алӣ. Ва аз Саййид Алӣ панҷ писар ва се духтар, писари калонӣ Шоҳ Насруллоҳ ва Шоҳ Ибодуллоҳ ва Шоҳ Абдурраҳим ва Шоҳ Ошурбек ва Қаландар Шоҳ. Ва аз Шоҳ Ибодулоҳ панҷ писар – Иноят Шоҳ ва Мир Ғиёс Шоҳ ва Мулло Мир Саййид Алӣ ва Мир Шоҳ Бадал ва Мулло Шоҳ Абдурраҳим ва як духтар – Бибӣ Бикабӣ. Ва аз Мулло Саййид Алӣ се писар – Шоҳ Убайдуллоҳ ва Мир Саййид Шариф ва Мир Саййид Юсуфи Валӣ. Ва аз Шоҳ Убайдуллоҳ се писар – Мир Саййид Алӣ ва Мулло Шоҳ Муҳаммад Алӣ ва Саййид Аҳмад. Ва аз Саййид Аҳмад писари Мир Саййид – Мир Саййиди Валӣ ва Шоҳ Абдуллоҳ ва Мир Саййид Бурҳони Валӣ.

Ҳозо ибтидоу-л-ансоби мутараққийан ило ҳазрати чаноби рисолатмаобпаноҳ, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам.¹⁷

Мулло Мир Саййид Алӣ падараш
Аби ӯ Мир Саййид Алӣ, ки падар
Ҳаст Мир Шох Бадал ба ҷон фарзанд
Мир Саййид Алист волиди ӯ
Мири Меъроҷро падар бошад
Мир Юсуф бувад падар ба яқин,
Падари Мир Юсуф омад, лек
Волиди Мир Саййид Иброҳим
Мир Саййид Валии Валӣ бошад,
Падари Мир Саййид Валии Валист
Волиди Мир Шарифуддин бошад
Падари Мир Юсуфи Саййид
Падараш Мир Саййид Ҳусайн,

к- абаш

Волиди Мир Саййид Ҳасану
Мир Шариф
Хохарон баҳри Мир Саййид Неъмат
Мир Маҳмуд волиди Аҳмад
Падари Юсуф аст Иброҳим

Неъматуллоҳ ҳам зи Оли расул
Ҳазрати Шох Неъматуллоҳ аст
Қуррату-л-айн Мир Абдуллоҳ (22)
Падари ӯ Муҳаммад он Саййид,
Боз сарвари авлиёи чаҳон
Саййиди солеҳон, ки Солеҳ буд
Мир Ҳотам, ки назди ҳиммати ӯ
Боз Мир Саййид Алии олиқадр
Мир Саййид Саййиди Иброҳим
Мир Саййид Мир Шо

Алӣ Нуриддин

Подшоҳи мамолики дониш
Мир Маҳмуд, ки бандағони дараш
Шоҳии сиёдат Саййид Исмоил
Мир Абдуллоҳ, он-к Рӯҳуламин
Падараш хошимӣ ибни Мӯсо.
Дигар он Ҷаъфари хуҷастаниқоб

Шох Ибодуллоҳ аст, агар донӣ.
Шох Бадал бар вай аст, ар з-онӣ.
Баҳри Мир Саййид Алии Сонӣ.
Мири Меъроҷ он Валӣ донӣ.
Мир Саййид Валии Валӣ хонӣ.
Баҳри Мир Саййид Валии ҷонӣ.
Мир Саййид Бироҳим, ар з-онӣ.
Мир Қосим бувад, агар донӣ.
Аби Мир Қосим ӯ аст рӯхонӣ.
Мир Саййид Шарифуддини ҷонӣ.
Мир Юсуф амири раббонӣ.
Мир Саййид Бироҳими Валӣ донӣ.
Мир Саййид Ҳусайни нуронӣ.

Мир Аҳмад бувад, агар донӣ.

Маккаи Сонӣ Офтоби пинҳонӣ.
Аби Маҳмуд Юсуфи Сонӣ.
Аби Иброҳим Шох Неъмат(-уллоҳ)
Валӣ донӣ.

Маҳраме орифонӣ, раббонӣ.
Волиди ёр дон, писари ҷонӣ.
Муршиди дин пире рӯхонӣ.
Ки набудаш ба ҳеч сарвистоне.
Мир Абдуллоҳ аст, то донӣ.
Ҷамъ мебуд аз парешонӣ.
Мухтасар буд оламе фонӣ.
Кони эҳсон, баҳре ирфонӣ.
Исматуллоҳ қурби субҳонӣ.
Нафасаш даргахе суҳандонӣ.

Бувад Мир Саййид Алии Кошонӣ.
Дар чаҳон ёфтааст султонӣ.
Офтоби сипехри султонӣ.
Боз гуфташ ҷумларо ҷонӣ.
Модараш шоҳзодаи сонӣ.
Рӯҳбахшеву лутфи рӯхонӣ.

Б-охир имом Муҳаммади Бокир	Махзани файзи дине раббонӣ.
Падараш он Алӣ ибни Ҳусайн	Он ки «Зайнулибод» мехонӣ.
Боз омад имом Ҳусайни шаҳид	Нури чашми Али Имронӣ.
Модараш Фотима бинти расул	Лаънати ҳақ Язидро хонӣ.
Боз он шоҳи сарваре сақалайн ¹⁸	Хотиму-л-анбиё ¹⁹ варо донӣ.
В-он валии Худову ёри расул	Кӯрӣ, эй хориҷии марвонӣ.
Бисту якум чадди ман расули Худост	Ошкор аст, нест пинхонӣ.
Ҳаст ӯ фарзанди Халилуллоҳ	Боз, ё Рабб, ба банда арзонӣ.
Шукр бар ёди шоҳ баче бошад,	Шоҳ(ӣ)-и чонӣ як аст, то донӣ.
Ихтилофи сухан муроди ту аст,	Варна маънӣ як аст, то донӣ.
Хоки пояш ба дидаи меъроҷ	Салавати дуруд бархонӣ.
Неъматуллоҳ аст доим бо Худо.	Неъмат аз Аллоҳ кай бошад чудо.
Неъматуллоҳро заволе нест,	Беҳтар аз шукр ҳеч коре нест.

ТАВЗЕҲОТ:

¹ Ба номи Худои Бахшояндаи Меҳрубон. “Ғайри Ту ҳеч маъбуде (барҳақ) нест; Поки Турост, ба дурустӣ ки ман аз ситамкорон будам” (Анбиё, 21:87). Абӯмуҳаммади Мучтабо кунияи Ҳасан ибни Алӣ ибни Абӯтолиб аст. Бор Худоё, бар Муҳаммад ва бар хонадони Муҳаммад ба миқдори ҳар каси гузашта ва ворис ва ба миқдори ҳар як дарду дармон ба меҳрубони Худо дуруд фирист, эй Меҳрубонтарини меҳрубонон! Бор Худоё, бар Муҳаммад ва бар хонадони Муҳаммад ба миқдори ҳар як муҳраи тасбеҳ дуруд фирист! Нест ҳеч маъбуд ба ҷуз Худо, Муҳаммад пайғамбари Худо.

² Он барои оламиён бо номи «Баҳру-л-ансоб» машҳур аст – насабномаи (пайғамбари) рисолатпаноҳ, дуруду саломи Худо бар вай бод, ин насаби пайғамбар ва куниятҳои ӯст. Худои Таъоло гуфт: «Бигӯ: аз шумо бар таблиғи рисолат музде наметалабам, лекин дӯстӣ дар миёни хешовандон (металабам). Ва ҳар ки некӣ бикунад, барояш дар он некӣ ҳусро биафзоем» (Шӯро, 42:23). Пайғамбар, дуруду саломи Худо бар вай бод, гуфт: «Ва (фарзандони ман аз) нақӯкорон барои Худо ва ситамгарон барои ман аст» (Таҳриҷ аз *جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول* (الدّين - الشيخ محمد بن محمد السبزواري). “Ситорагон амону оромӣ барои аҳли осмон аст ва фарзандони ман амону оромӣ барои аҳли заминанд” – (пайғамбар)рост гуфт (Таҳриҷ аз ривояти Салама ибни Амр дар *تاريخ دمشق* (لابن عساکر). Ва Худову пайғамбараш ва мӯъминонрост иззату эҳтиром. Пайғамбар, дуруду саломи Худо бар вай бод, гуфт: “Ҳар ки фарзандони маро дӯст дорад, дохили бихишт шавад ва ҳар ки фарзандони маро бад бинад, дохили дӯзах шавад” – (пайғамбар) рост гуфт (Таҳриҷ аз ривояти Салама ибни Амр дар *المعجم الكبير للطبراني*).

³ Худо чеҳраашро муқаррам гардонад.

⁴ Дурудӣ Худо бар ҳамаи онҳо бод. “Баҳри насабҳо ва куниятҳо”.

⁵ Ба номи Худои Бахшояндаи Меҳрубон. Ситоиш Худойро, ки Парвардигори оламиён аст ва дуруду салом бар Муҳаммад ва ҳамаи хонадони ӯ. Ситоиш Худойро, ки одамиро дар некӯтарин сурате офарид, моро ба сӯйи дин ҳидоят кард, мӯъминонро бар ҳамаи махлуқот фазилат доду бар онҳо бихишти пурнеъмат ваъда кард, кофиронро ҷазои сазовор доду бар онҳо оташи дӯзахро ваъда кард, ончунон ки дар суҳанони Худойи таборак ва таъоло омадааст: “Ҳаройина некӯкорон дар неъмат бошанд. Ва ҳаройина гуноҳкорон дар дӯзах бошанд” (Инфитор, 82:13/14). Дуруду салом бар офаридаи беҳтарини ӯ Муҳаммад – пешвои анбиёву пайғамбарон, соҳиби тоҷ,

меъроч, тоскулоҳ, парчам, шафоат ва Кавсар, пайгамбари меҳрубон ва расули боқарам. Ва суханони Худои азза ва чалла чунин аст: “Ва ба дурустӣ ки ту бар ҳӯи бузург ҳастӣ” (Қалам, 68:4); ва (салому дуруд) бар хонадони ӯ ва ёрони аз рӯи одоб хушмуомилааш ва ба биҳишт башоратёфта аз (баракати) лутфи беандозааш. Ва бандаи нотавони хароби умедвор ба раҳмати Худои Борикбин мегӯяд, ки пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Хонадони маро ва ёрони маро эҳтиром кунед, ба дурустӣ ки онҳо беҳтарини шумоанд” (Ба ривояти Аҳмади Ҳанбал, ан-Насоӣ ва Ибни Моча). Ва боз гуфт: “Фарзандони маро эҳтиром кунед, пас ҳар ки фарзандони маро эҳтиром кунад, ба дурустӣ ки маро эҳтиром кардааст; ва ҳар ки маро эҳтиром карда бошад, ба дурустӣ ки Худоро эҳтиром кардааст; ва ҳар ки Худоро эҳтиром карда бошад, Худо ӯро дар ҳар ду олам соҳиби эҳтиром мегардонад” (Таҳриҷ аз *الذُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَمَالِ الدِّينِ مَكِّي الْعَامِلِيِّ*). Ва пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Ман дар дунё кафолати фарзандонам ҳастам ва дар (рӯзи) охират шафоатхоҳӣ марост”. Лаънати Худойи Таъоло бар касе бод, ки бе (доштани пайванди) насаб худро ба мо дохил мекунад ва бе сабаб худро аз мо хориҷ мекунад. Насаби худро бидонед ва пайванди ҳешовандиро ниғаҳ доред” (Ба ривояти Бухорӣ). Ва пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Ҳар ки фарзандони маро таҳқир кунад, ҳамчунон аст, ки маро таҳқир кардааст ва ҳар ки маро таҳқир кардааст, пас ӯ дар Тавроту Инҷил ва Забуру Фурқон лаънатшуда аст”. Ва пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Ҳар ки фарзандони маро таҳқир карда бошад, пас ҳаргиз ба пой барнаҳезад, мисли касе, ки Худо ӯро ба касалии бедаво гирифтор карда бошад”. Пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Ҳар ки фарзандони маро азият диҳад, Худойи Таъоло на намозаш, на закоташ, на ҳаҷаш ва на рӯзаашро қабул намекунад; ва ҳар гоҳ бимирад, мунофиқ бимирад”. Пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Ҳар ки ба фарзандони ман хорию таҳқир раво бинад, рӯзи қиёмат дар шакли ҳук маҳшур гардад”. Пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Ҳар ки фарзандони маро дӯст надорад, аз дунё бе имон берун шавад”. Пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Ҳар ки фарзандони маро бибинад ва бар ман пайванд нагирад, пас ба дурустӣ ки бар ман чафо кардааст”. Пайгамбар, алайҳи-с-салом, гуфт: “Ҳар гуна ҳасабу насаб гусаста гардад, ба чуз ҳасабу насаби ман”.

⁶ Худойи Таъоло аз ҳамаи онҳо хушнуд бод!

⁷ Пешвои парҳезгорон.

⁸ Матлаб аз мухтасаран “ло фато” гуфтан мазмуни масали “Ло фато илло Алӣ, ло сайфа илло Зулфиқор” (Нест ҷавонмарде ба чуз Алӣ ва нест шамшере ба чуз Зулфиқор)-ро дар назар дорад.

⁹ “Ҳал ато” номи дигари сураи “Инсон” (76) аст, ки бо ин ибора ояти нахустини он оғоз мешавад.

¹⁰ Валии Худо ва шахси васияткардаи пайгамбар. Ба чунин мақому манзалат сазовор дониستاني Алӣ ибни Абӯтолиб дар мерос гирифтани хилофат пиндори пайравони аҳли шиа аст.

¹¹ Шаҳре аст дар вилояти Фороб, дар шимоли Афғонистон.

¹² Қасабае аст дар Бадахшон ва дар он зиёратгоҳе мавҷуд аст, ки ба эътиқоди мардум дар он ҷо сари имом Хусайн мадфун аст ва онро Арханги Хусайн ҳам мегӯянд (Бурҳони қотъ).

¹³ Шоҳи Хомӯш – лақаби Ҳасани Исфажонӣ, ки мақбарааш дар деҳаи Лангари ноҳияи Мӯъминободи минтақаи Кӯлоб воқеъ аст.

¹⁴ Номи деҳа дар ноҳияи Мӯъминободи минтақаи Кӯлоб, ки дар асрҳои XIX-XX яке аз амлоқдориҳои бекигарии Кӯлоб будааст. Бо ҳамин ном деҳае дигар дар ноҳияи Ховалинг ҳам будааст.

¹⁵ Номи деҳа дар ноҳияи Шӯроободи минтақаи Кӯлоб аст.

¹⁶ Номи деҳа дар ноҳияи Шӯроободи минтақаи Кӯлоб аст.

¹⁷ Ин оғози ансоб аст, ки тадричан то ба ҳазрати чаноби рисолатмаобпаноҳ, дуруду саломи Худо бар вай бод, рафта мерасад.

¹⁸ Инсу чинн.

¹⁹ Муҳри пайғамбарон.



میر سید یوسف السمرقانی	والد میر سید حسن و میر سید محمد
اب محمود یوسف ثانی	میر محمود و والد احمد
اب ابراهیم شاد نعمت ولی ثانی	پدر یوسف است ابراهیم
میر محمد عارف ثانی سرهانی	نعمت الله لایزال رسول
میر سید بن پیر رحمانی	قره العین میر عبد الله
کریمورش شیخ روستانی	پدر رحمانی او محمد آن سید
میر عبد الله است نادانی	باز سرفری اولیای جهان
جمع می بود از پرنسپانی	سید صالحی آن که صالح بود
مختصر بود عالمی فانی	میر حاتم که نزد همت او
کان اجسان بحر کافری	باز میر سید علی عالی قدر
عصمت الله ضرب سبحانی	میر سید سید ابراهیم
نفسش در کوهی سخن لانی	میر سید میر شاد علی نور الدین
بود میر سید علی کاشانی	پادشاه ممالک دانش
در جهان یافت است سلطانی	میر محمود که بنده کان درش
آفتاب سپهر سلطانی	شاهی سیادت سید اسماعیل
باز گفتش حمد را جانی	میر عبد الله انکار روح الامین
مادرش شاه زاده ثانی	پدرش هاشمی ابن موسی
روح بخشش لطف روحانی	دیگر آن جعفر نجیب نثار
مخزن فیض دینی سرهانی	باخر امیر محمد باقر
آنکه دین العباد میخوانی	پدرش آن علی ابن حسین
نور چشمی علی عمرا فی	باز آمد اما حسین شهید
لغت حق یابد از خوانی	مادرش فاطمه بنت رسول
خاطر انبیا و مراد	باز آن شاه سرور و مقتدر
کورهای حلالی مروقی	و آن درلی خندان رسول
آشکار است نسبت پنهانی	بست یک جدمین رسول <small>حداست</small>
	هست او در ملک خدا <small>خدا</small>

و میرشاه محمود و میرشاه عثمان و میرشاه سید علی میرشاه بدل و
 میرشاه بدل و میرسید علی و اوسید علی پنج پسر و سرد خضر پسر کله
 شاهش الله و شاهعبدالله و عبد الرحیم و شاهعاشوریک و قلندر
 و او شاهعبدالله پنج پسر عثمان شاه و میرشاه و میرسید علی
 و میرشاه بدل و شاه عبد الرحیم و یکد خضر بی بی بیگم بی بی و اوسید
 پسر شاهعبدالله و میرسید شریف و مرسیه بیوف ولی و ان شاهعبد
 پسر میرسید علی و شاهعبد علی و سید احمد و از سید احمد
 پسر میرسید علی و شاهعبد علی و سید احمد و از سید احمد
 پسر میرسید علی و شاهعبد علی و سید احمد و از سید احمد

اهل بیت و انساب شریفه حضرت جناب رسالت

ملا میرسید علی پدرش	شاهعبدالله است اگر ثانی
ابو میرسید علی که پدر	شاه بدل بیو است اگر ثانی
هست میرشاه بدل بیجان فرزند	پسر میرسید علی ثانی
میرسید علی است والد او	میرعراج آن اولی ثانی
میرعراج را پدر باشد	میرسید ولی ولی خوانی
میرسید و سق بود پدر بر بقیون	پسر میرسید ولی جانی
پدر میرسید سقا آمد لیک	میرسید ابراهیم اگر ثانی
والد میرسید ابراهیم	میرقاسم بود اگر ثانی
میرسید ولی ولی باشد	اب میرقاسم اوست روکا
پدر میرسید ولی ولیست	میرسید شریف الدین جانی
والد میرسید شریف الدین باشد	میرسید امیر ربانی
پدر میرسید سقا سید	میرسید ابراهیم ولی ثانی
پدرش میرسید حسین	میرسید حسین نورانی
والد میرسید حسن و میرسید	میراحمد بود اگر ثانی

بدخشان و پسر ^{سید} میر سید محمد علی ^{سید} و پسر ^{سید} میر سید شاعری ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید عصمت ^{سید} و
 و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ابراهیم ^{سید} ولی ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} علی ^{سید}
 و پسر حضرت امیر ^{سید} همدانی ^{سید} میر سید ^{سید} حاجی ^{سید} ولی ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} صالح
 و درخت ^{سید} میر سید ^{سید} حاجی ^{سید} ولی ^{سید} بی ^{سید} صاحب ^{سید} خاتون ^{سید} نام ^{سید} بود ^{سید} بدست ^{سید} امیر ^{سید}
 نظام ^{سید} الدین ^{سید} بلخ ^{سید} بود ^{سید} سید ^{سید} بلخ ^{سید} از ^{سید} نسل ^{سید} ایشان ^{سید} اند ^{سید} و پسر ^{سید} میر سید ^{سید}
 صالح ^{سید} میر سید ^{سید} عبد ^{سید} الله ^{سید} و از ^{سید} میر سید ^{سید} عبد ^{سید} الله ^{سید} یک ^{سید} پسر ^{سید} و یک ^{سید} دختر
 نام ^{سید} دختر ^{سید} بی ^{سید} بی ^{سید} ایل ^{سید} است ^{سید} امیر ^{سید} سید ^{سید} نعمت ^{سید} بود ^{سید} و سید ^{سید} شاهی
 از ^{سید} نسل ^{سید} ایشان ^{سید} اند ^{سید} و پسر ^{سید} سید ^{سید} عبد ^{سید} ولی ^{سید} میر ^{سید} سید ^{سید} محمد ^{سید} بود ^{سید} و پسر ^{سید}
 محمد ^{سید} امیر ^{سید} عبد ^{سید} ولی ^{سید} و از ^{سید} میر سید ^{سید} عبد ^{سید} الله ^{سید} یک ^{سید} پسر ^{سید} بود ^{سید} و در ^{سید} خت ^{سید} آفتاب
 پنهانی ^{سید} و مکر ^{سید} شاهی ^{سید} و پسر ^{سید} میر سید ^{سید} عبد ^{سید} ولی ^{سید} امیر ^{سید} شاه ^{سید} نعمت ^{سید} ولی ^{سید} و از ^{سید}
 یار ^{سید} و فرزند ^{سید} بود ^{سید} است ^{سید} میر سید ^{سید} ابراهیم ^{سید} و میر سید ^{سید} حسن ^{سید} و میر
 حسین ^{سید} و میر سید ^{سید} عبد ^{سید} و میر ^{سید} شریف ^{سید} الدین ^{سید} و میر ^{سید} قاسم ^{سید} و میر ^{سید}
 عزیز ^{سید} و میر شاه ^{سید} بد ^{سید} لیک ^{سید} و میر شاه ^{سید} بد ^{سید} لیک ^{سید} میر شاه ^{سید} بزرگ ^{سید} و شاهان ^{سید} با
 از ^{سید} نسل ^{سید} ایشان ^{سید} اند ^{سید} و پسر ^{سید} امیر ^{سید} محمد ^{سید} بود ^{سید} و پسر ^{سید} امیر ^{سید} محمد ^{سید} بود ^{سید} و پسر ^{سید}
 و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} محمد ^{سید} ولی ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} احمد ^{سید} و از ^{سید} امیر ^{سید}
 احمد ^{سید} و پسر ^{سید} کلان ^{سید} میر ^{سید} حسن ^{سید} و پسر ^{سید} میر ^{سید} شریف ^{سید} و پسر ^{سید} میر ^{سید}
 حسین ^{سید} ولی ^{سید} و پسر ^{سید} میر سید ^{سید} حسین ^{سید} می ^{سید} و پسر ^{سید} امیر ^{سید} ابراهیم ^{سید} ولی ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان
 میر سید ^{سید} یوسف ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} شریف ^{سید} الدین ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان
 میر سید ^{سید} ولی ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} قاسم ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} محمد ^{سید} بود ^{سید}
 و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} یوسف ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} ولی ^{سید} و پسر ^{سید} حضرت ^{سید} ایشان
 میر سید ^{سید} معراج ^{سید} ولی ^{سید} و از ^{سید} حضرت ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} میر سید ^{سید} علی ^{سید} و میر شاه
 و میر شاه ^{سید} محمود ^{سید} و میر شاه ^{سید} اعیان ^{سید} و پسر ^{سید} میر سید ^{سید} علی ^{سید} میر شاه ^{سید} بد ^{سید} لیک
 و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} علی ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} علی ^{سید} و پسر ^{سید} ایشان ^{سید} میر سید ^{سید} علی ^{سید}

سید محمد علی همدانی

سید محمد علی همدانی


پسر خود سید محمد بن نام بود و پسر سید محمد بن میر سید
عزیز بود و سید کریم بن از نقل شد **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
ابو عبد الله و لقب او محمد طلیعی و مادر از وقت بنت قاسم و پسر سید
در جموں آمد بود و در ماه ربیع الاول در عمارت شصت پنج سال بود
و قاتل او **میر** بن النفا بود العبد **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
بود که در استان بلخ است در مدین و فرزند او **عزیز** **عزیز** **عزیز**
ده بود اول اما موسی و اسماعیل و عبد و محمد و علی و علی
و خدیجه و بی بی فیض بیست و یک شاه **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
ایشانند و نام اما موسی کاظم بود و مادر از رحمت بنت صاحب بود
و عمر او پنج سال بود و وفات او در ماه حجب و قبر او در بغداد بود
و فرزند او سی و هفت بود از پسر نادر **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
رضاء بود و عبد الله و ابراهم و هاشم نام بود و پسر کبیر **عزیز** **عزیز** **عزیز**
و امیر طاهر **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
عزیز **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
و عباس و قاسم و اسماعیل و جعفر و هارون و حمزه و محمد و عبد
و زینب و حسین و اسمان و فاطمه و صفیه و لیله و زینب و خدیجه
و زینب و حبیبه و عایشه و ابی السام و محمود و ام کلثوم **عزیز** **عزیز**
عزیز **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
کول در او نسل ایشانند **عزیز**
عزیز **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
عزیز **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
عزیز **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**
عزیز **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز** **عزیز**

و در خزان ایشان را خواجہ سیف اللہ اند خوی گرفتہ بود و
خواجہ امیر شمس الدین نام بود و پسر امیر تقی الدین
نام بود و پسر امیر امیر شمس الدین نام بود و پسر امیر امیر
عبد بکر نام بود و سیدان اند و خوی از نسل ایشانند
و اما حسین از بیک منکو عد بود خوی از نسل ایشانند
و فرزندان او سید اول ابن العابدین و شاه اول
و جعفر عبد اللہ و سکندر و فاطمہ و لقب رشید و شہد و ^{سط}
و حضرت در مہدین در وجود آمدہ بود در ہفتم ماہ رمضان عمر
حضرت اماہ پنجہ سال بود و اماہ نہ کر بلا شہد شدہ
بود و قبر در کربلاست **و اماہ از نسل العابدین و کنیت ابو محمد**
در ہفتم ماہ شعبان در وجود آمدہ در مہدین و عمر او پنجہ ہفت
سال بود و قاتل او ولید ابن عبد الملک ابن مروان علیہ اللعنة ^{وفات}
او ہفت ہجرت بود و فرزندان او یازدہ ہست و پسران
اول حضرت اماہ محمد باقر و عبد اللہ و حسین و زید و عمر
و حسین الاصفہ و عبد الرحمہ و سلمان و خدیجہ و محمد الاصفہ
و فاطمہ کلثوم **و اماہ محمد باقر** و کنیت ابو جعفر و لقب ابو باقر
و اماہ او فاطمہ بنت علی بود در اول ماہ ربیعہ در وجود آمدہ
بود و عمر او پنجہ سال بود و فرزندان او ہفت ہست و پسران
اول اماہ جعفر صلوات اللہ و عبد اللہ و علی و زینب و اسمہ
و زینبہ و یحییٰ و یسب ہست پادشاہ کرمان بود و ایشان یک

حمد بن پسر کسست و محمد بن پسر کسست و علی بن پسر
 کسست و محمد بن علی پسر کسست این ^{سه} نفر است که در آن زمان
 زندگی بسیار در آنجا بودند ^{این} ~~سه~~ ^{نفر} ~~نفر~~
 این عباس است که نام این کعب بن لوکیه ابو یکر محمد بن
 یابنچ پشت برادرانند ^{این} ~~سه~~ ^{نفر} ~~نفر~~
 ابن نفیل ابن عبد العزیز ابن رباح ابن عقیق
 حضرت عمر یابنچ پشت برادرانند
 عثمان ابن عفان ابن عباس ابن ام
 ابن عبد الشمس ابن عبد المناف
 حضرت عثمان یابنچ پشت برادرانند
 حضرت علی ابو طالب ابن عبد المطلب
 ابن هاشم ابن عبد المناف
 بیان حضرت چهار با هم
 شد و آل و اصحاب و نسب هاشم
 اسمعین بدان که کتابیست در بیان ائمه معصومین ^{علیهم السلام}
 اسمعینه یعنی در بحر الانساب اما عثمان و کنیت امامان و لقب
 ایشان و مولود ایشان و مدت عمر ایشان و مدت خلافت
 و احوال ایشان و فاتل ایشان و نقش خانگی ایشان و در
 نکون ایشان و فرزندان ایشان که کجاست هر که سید است
 باید که این کتاب را مطالعه کند و بداند که نسب او یکدام کدام است
 و در آنجا که نام ایشان در سادات بمنزله فرض است که
 احوال ائمه معصومین علیهم السلام با خود بخشد و در کجا ایشان
 تان بکند و اهل مشرب باشند تا سیادت بروی مسلم باشد
 و در کجاست سادات با بروی که در هر سیدی بی روی جلد
 خود کند و او را سیدت آن گفته اند از برای آن که حضرت سید

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
 اجمعين الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم
 وهذا ما الى الدين وفضل المؤمنين على سائر المخلوقات
 وفضل الجنة النعيم وفضل الكافرين بالكل والاعدام
 بالنار العجيب كما قال الله تبارك وتعالى ان الابرار لفي نعيم
 وان الضالين لفي عذاب والصلوة والسلام على خير خلقه محمد
 سيد الانبياء والمرسلين صاحب الشايع والمعراج والمفطر البوم
 والشفايع والكواشي النبي الرحيم والرسول الكواشي كما قال الله
 عز وجل وانك اعلى خلق عظيم وعلى الله وفضل المنال بين يديه
 المشرف بالجنة بلطفه العليم اما بعد فيقول العبد الضعيف
 الخفيف الراي الى رحمة الله اللطيف **قال النبي صلى الله عليه وسلم**
 اكرموا اولادى من اكرموا الله
 اكرموا اولادى من اكرموا الله
 فضل اكرمى ومن اكرمى فقد اكرم الله ومن اكرم الله اكرم الله في
 الدارين **قال النبي صلى الله عليه وسلم** اتانتم من اولادى في الدنيا
 والى الشفايع في الآخرة **وقال الله عز وجل** لعن الله تعالى الظالمين
 فيما خفي ونسب والخارج بغير سب **قال الله عز وجل** انهم
 وصلوا ارحمكم **قال النبي صلى الله عليه وسلم** من استنم اولادى فانا احنهم
 ومن احنهم فاهم ملعون في التوريه والانجيل والابور والفرقان
قال النبي صلى الله عليه وسلم من استنم اولادى ولم يقم في امان فانا ابتلاهم
 ببلاء لا يروى **قال النبي صلى الله عليه وسلم** من ابى اولادى لا يرزق الله تعالى
 صلواته ولا يركون ولا يرحم ولا صوم وان مات ثنفا فقا
 من اهان اولادى حشر يوم القرمه على صورته النمر
 من الاحب اولادى يخرق من الدنيا بلا ايمان
 من نظر اولادى ولم يصل على خلفائى
 كل حسب ونسب ينقطع الاحسبى ونسبى
 معلوم شوقه كره جعل يشتم امير هذا ابومير

بسم الله الرحمن الرحيم
 هو انت هو ربنا من جبر الاصاب ناسب ناسر هالت
 بنا وصل الله عليه وسلم وعلى اله طيب القلوب والعا به
 قال الله تعالى قل لا اسئلكم عقوبة اجور الا وطهه في القلوب
 يقرن اسمه من له فيها حسنا قال النبي صلى الله عليه
 وسلم **الامر بالمعروف والنهي عن المنكر** التوجه امان لاصل
 السماء واولادى امان لاهل الارض ولله العزة ورسوله
 والمؤمنين **الامر بالمعروف والنهي عن المنكر**
عقوبة ومن ابغض اولادى دخل النار صد اوق
عقوبة روايت سيكدار **عقوبة** صلى الله عليه وسلم
 عليه السلام هر مرد چهل سال گذشتن بود
 نوح تا حضرت ابراهيم عليه السلام هر مرد و صد است
 در سال گذشتن بود **عقوبة**
 عليه السلام هر مرد چهل سال گذشتن بود
 حضرت سلیمان تا حضرت يعقوب عليه السلام
 هر مرد چهل سال گذشتن بود **عقوبة**
 عليه السلام هر مرد چهل سال گذشتن بود
 حضرت عیسی علیه السلام سیصد سال گذشتن
 بود **عقوبة** تا حضرت ابراهيم عليه السلام
 هر مرد چهل سال گذشتن بود **عقوبة**
 حضرت ابراهيم عليه السلام هر مرد چهل سال گذشتن بود
 حضرت نوح تا حضرت ابراهيم عليه السلام هر مرد و صد است
 در سال گذشتن بود **عقوبة**
 حضرت سلیمان تا حضرت يعقوب عليه السلام هر مرد چهل سال گذشتن بود
 حضرت عیسی علیه السلام سیصد سال گذشتن بود **عقوبة**
 حضرت ابراهيم عليه السلام هر مرد چهل سال گذشتن بود **عقوبة**
 حضرت نوح تا حضرت ابراهيم عليه السلام هر مرد و صد است
 در سال گذشتن بود **عقوبة**
 حضرت سلیمان تا حضرت يعقوب عليه السلام هر مرد چهل سال گذشتن بود
 حضرت عیسی علیه السلام سیصد سال گذشتن بود **عقوبة**
 حضرت ابراهيم عليه السلام هر مرد چهل سال گذشتن بود **عقوبة**



شجرهٔ منسوب به
میر سید علی ہمدانی